

СУРАТЧАЛАСАИ № 5/х.я.
маҷлиси шурои диссертационии 6D.КOA-003-и Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон

31 декабри соли 2022.

ш. Душанбе

Дар чаласа иштирок доштанд:

- | | | |
|----|------------------------------|-------------------|
| 1. | Хушвахтзода Қобилҷон Хушвахт | д.и.и., 08.00.11. |
| 2. | Низомов Самариддин Фахриевич | д.и.и., 08.00.08. |
| 3. | Қурбонов Абдулҳайт Каримович | д.и.и., 08.00.08. |
| 4. | Султонов Зубайдулло | д.и.и., 08.00.11. |
| 5. | Қодирзода Диловар Баҳриддин | д.и.и., 08.00.11. |
| 6. | Обидов Фозил Саидович | д.и.и., 08.00.11. |
| 7. | Улмасов Раҳмон Улмасович | д.и.и., 08.00.11. |
| 8. | Шамсов Илёс Сафарович | д.и.и., 08.00.11. |
| 9. | Комилов Абубакр Қосимович | н.и.и., 08.00.11. |

Раиси шуро: д.и.и., профессор Хушвахтзода Қобилҷон Хушвахт.

Дар чаласаи имрӯза аз 9 нафар аъзои шурои химояи якдаъфаина, ки бо фармоиши КOA-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 02.11.2022, фармони №255/х.я. тасдиқ шудааст, 9 нафар иштирок доранд.

Оид ба оғози кори шуро кӣ чӣ гуна пешниҳод дорад? Пешниҳод гардид, ки ба кори шӯро оғоз бахшида шавад. Кӣ ҷонибдорӣ он, ки кори шӯро оғоз карда шавад, хоҳиш менамоям, мавқеи худро муайян намоед. Муқобил, бетараф? Нест. Яқдилона қабул гардид.

РӯЗНОМАИ ЧАЛАСА:

Ба ташҳиси пешакӣ қабул намудани диссертатсияи Тоҷибоева Мавҷуда Негматовна дар мавзӯи «Зухуроти нави баргашти муҳочирони меҳнатӣ дар шароити афзоиши ҳаракати байналхалқии қувваи корӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)» оид ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.11 – Иқтисодиёти нуфус ва демография.

Баромад намуданд: раиси шурои диссертационӣ д.и.и., профессор Хушвахтзода Қ.Х., котиби илмии шурои диссертационӣ д.и.и., дотсент

Қурбонов А.Қ., д.и.и., профессор Қодирзода Д.Б., д.и.и., профессор Султонов З.С., д.и.и., профессор Улмасов Р.У., н.и.и., дотсент Комилов А.Қ.

Қарор кард:

Диссертатсияи Тоҷибоева Мавҷуда Негматовна дар мавзуи «Зухуроти нави баргашти муҳочирони меҳнатӣ дар шароити афзоиши ҳаракати байналхалқии қувваи корӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)» оид ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.11 – Иқтисодиёти нуфус ва демография ба ташҳиси пешакӣ қабул карда шавад.

Комиссияи ташҳисӣ дар ҳайати зерин муайян карда шавад:

• доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, Обидов Ф.С. - аъзои шурои диссертатсионӣ;

• доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсент, Шамсов И.С. - аъзои шурои химояи яқдаъфинаи диссертатсионӣ;

• номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, Комилов А.Қ. - аъзои шурои химояи яқдаъфинаи диссертатсионӣ.

Натиҷаи овоздиҳии пинҳонӣ: тарафдор -9 нафар, Муқобил? – нест, бетараф? – нест. Яқдилона ҷонибдорӣ гардиш.

Раиси
шурои диссертатсионӣ
д.и.и., профессор

Котиби илмӣ
шурои диссертатсионӣ
д.и.и., дотсент



Хушвахтзода Қ.Х.

Қурбонов А.Қ.